

КАРОМАТУЛЛОХИ МИРЗО

ПИРИ БЕРАҲМ



ББК 82.3 (2 точик)+83.3(0)9

К-27

К-27. Пири бераҳм. Кароматуллоҳи Мирзо,
– Душанбе: «Маориф», 2015, 10 саҳ.

Як силсила ҳикояҳои Нависандай халқии Тоҷикистон, барандаи Ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ Кароматуллоҳи Мирзо аз ҳаёти тифлон ва хонандагони синни мактабӣ таълиф шудаанд. Ҷанде аз онҳо ҳоло манзури хонандагони арҷманд мегарданд, ки хонданий, шавқовар ва пандомезанд.

Ҳикояи мазкур яке аз онҳост.

ISBN 978-99947-1-316-5

© «МАОРИФ», 2015

ПИРИ БЕРАХМ

Додои Баҳодур ба охури говҳо коҳу кунҷора андоҳт, ба гӯсфандон алаф дод. Тӯрбаи ҷавро аз рӯйи пешайвон бардошта, ба тарафи собот рафтани буд, вале чӣ фикре ба сараш омад, ки аз роҳаш гашт.

— Очай Баҳодур! — ҳамсарашро, ки дар хона дар бухорӣ ангишт меандоҳт, ҷеф зад. Баҳодур ҳам телпакашро ба сар гузошту аз паси модар берун давид.

— Аз ту як чӣ пурсиданиам, — гуфт додояш ба модари Баҳодур.

— Чӣ будааст?

— Ҷанд рӯз мешавад, занак, ки аз болохона алаф фурорам, як дарза ё ним дарзааш гум мешавад. Ҳаёл мекардам, ки худат ба очаат ё ба ягон ҳамсоя медиҳӣ, «ҳеч боке не», мегуфтам, лекин наҳод ҷави тӯрбаро ҳам ба онҳо диҳӣ? Як соат пеш ҳамин тӯрбаро, — вай тӯрбаи дасташро аз нав ба замин монд, — пури ҷав карда будам, ана бин, нимаш холӣ.

— Ба ҳеч қас ман коҳу ҷав намедиҳам, додош.

— Набошад, кӣ мебарад? Ягон қаси бегона ба хонаи мо намедарояд-ку?

— Ин кори бачаатон — Баҳодур.

— Баҳодур алафу ҷавро чӣ мекунад?

— Аз худаш пурсед.

Баҳодур, гӯё худро аз назари падару модар панаҳ кардан меҳост, сарашро ба даруни гиребони палтояш кашида, гунаҳкорона ба замин, ба пеши пойҳояш менигарист.

— Баҳодур, ҷавро ту гирифтӣ? — ба писараш муроҷиат намуд падар. — Боз барои гунчишку мусичаҳо? Наҳод ним ҳалта ҷавро барои онҳо гирифта бошӣ?

Баҳодур, сараш ҳам, ҳомӯш буд. Модар сирри вайро



фош кард. Баҳодур ҷавро ба ҳари бобои Салим бурдааст, дарзахои алафу беда ҳам эми он мешудааст. Барои ҳамин ҳам ҷойи маркаби бобои Салим пушти дарвозаи онҳо. Шабу рӯз ҳеч ҷо намеравад. Касе аз дарвоза берун шавад, ҳушаш кашол, ки ба вай ягон чӣ медиҳанд. Ҳурт-ҳурт мекунад.

– Шаби набуданатон вайро оварда, дар ҷойи асп баст,- гуноҳҳои дигари Баҳодурро ҳам модар пеши падара什 ҳабар кашид ва боз гуфт, ки модар ҳамон рӯз бо як азобе маркабро аз оғил баровардааст.

– Инсофи соҳибашро Ҳудо гирифтааст, – гуфт додои Баҳодур.

– Пагоҳиҳо аз пеши маркабаш гузашта масҷид мера-вад, намоз меҳонад,- киноя зад модар. – Ба ҷойи намоз хондан ба ин ҳайвони безабон ҷойи гарму ҳӯрок диҳад, ҳазор бор савоб.

Падари Баҳодур ба писара什 дигар чизе нагуфта, тӯр-баро бардошт, аз коҳдон ба он боз ҷав андохта, ба сӯйи субот, ба назди аспашон равон шуд.

Баъди ин воқеа Баҳодур ғӯё рӯҳ гирифт. Рӯзе ду-се бор дар тағора коҳу ҷав гирифта, ба паси дарвозаашон мебаромад ва онро ба назди маркаби бобои Салим мемонд. Маркаб кумур-кумур коҳу ҷав меҳӯрд, ғоҳе пойҳои Баҳодур, либосҳояшро бӯ мекашид, гӯшҳояшро мечунбонд, фаххос мезад, аз афташ, аз писарак миннатдор буд, ташаккур мегуфт.

Рӯзе Баҳодур пеши маркаб меистоду ҷонвар аз тағора коҳу ҷав меҳӯрд. Бобои Салим дар роҳ намоён шуд. Ӯ баъзан ба риши сафедаш панча зада, якто-якто қадам мемонд.

– Ассалом, бобо, – гуфт Баҳодур ба мӯйсафед.

– Салом, бачам.



– Бобо, ҳамин харатонро ба ман дихед, – хоҳиш кард Баҳодур.

– Гир, бачам, азони худат, поку пиҳил бахшидамат, ба Худо, ки додамат, – тақрор намуд бобои Салим.

Баҳодур бовар надошт, ки бобои Салим маркабашро ба ў мебахшад, не, бовариаш намеомад. Кайҳо боз вай дар орзуе буд, ки ҳамин маркаби сафеди бобои Салим азони худи ў бошад, онро ба хонаашон оварад, ба монанди падараш, ки ба аспашон нигоҳубин мекунад, ў ҳам ба маркаб коҳу ҷав, об дихад, бо ҷулу қӯрпача болояшро пӯшонад, нагузорад, ки он хунук хӯрад... Баъд дар баҳорон ба он савор шаваду ба боғҳои колхоз, ба дашту саҳро, ба дараҳои дур равад, алаф даравад, гул чинад. Ана ҳоло бобои Салим маркабашро ба вай дода «гир, бахшидам» гуфт. Наход ин маркаби сафеди қалони бобо аз они вай шуд?

– Ба хонаамон дарорам? – аз ёлҳои маркаб саҳт дошта буд ў.

– Наход, Баҳодурчон, ту ба гапи мани мӯйсафед бовар накунӣ? Гуфтам-ку, гир, бахшидам. Пагоҳ хона биё, ҷулу полонашро ҳам медиҳам, – гуфт бобо. Дар ин лаҳзаҳо Баҳодуру бобои Салим танҳо набуданд. Ҳамсояҳо ҳам дар назди дарвозаҳояшон меистоданд. Модари Баҳодур низ ҳозир буд. Ҳама гапҳои мӯйсафедро шуниданд.

– Гир, бачам, бонӣ кун, савоб мешавад, дигар он ба ман лозим нест, – гуфт бобои Салим ва ба роҳаш рафт.

Баҳодур маркабро ба хонаашон даровард. Дар бурчи оғил, дар пеши ғову гӯсфандҳояшон, ба он ҷо ёфт. Шабҳои барф, хунукии қаҳратун дигар хаёли вай ба маркаби бобои Салим намешуд, хичил набуд, ки он дар қӯча асту зери барф хунук мегӯрад. Маркаб дар оғилашон, дар ҷойи гарм, охураш пури коҳу алаф. Вале



гоҳ-гоҳ Баҳодур аз падар ғурбат мешунид:

– Якто гуфта, бачам, туро аз ҳад зиёд эрка кардем, чӣ номаъқулие кунӣ, ҳеч чӣ намегӯем, оқибат аз худ рафтӣ. Бобои Салим маркабашро ба ту намедиҳад, заҳмат на-каш, мон равад, аз оғил барор.

Ҳатто як рӯз падараш маркабро пешандоз карда аз ҳавлӣ баровард ва дарвозаро аз дарун занҷир андохт.

– Пагоҳ рӯ ба гармӣ шавад, албатта, вай омада маркабашро мебарад, онро соҳиб мешавад, ин мӯйсафедро ман медонам, – гуфт вай боз ба Баҳодур.

Маркаби бобои Салим аз ҳавлиашон рафту ҳамон шаб Баҳодурро хоб набурд, фифон андохт, то саҳар ҳомӯш нашуд, ба ақидаи модар «бачаяки талбidaаш» сӯхта бирён шуд. Падар ба ў гуфт, ки аз бозор барояш маркаби дигар меорад, бо пули худашон меҳарад, беминнат, беиллат... Аммо Баҳодур қабул накард, гуфт, ки ҳамин маркаби бобои Салим аз они худаш аст, бобо додааст, падараш агар маркаби дигар орад, онро ҳай карда аз дарвоза мебарорад, намехоҳад. Падар ноилоч монда буд. Рӯзи дигар пагоҳӣ катӣ ў боз маркаби бобои Салимро ёфта овард. Баҳодур аз он шод буд, ки маркаби сафеди пири дӯстдоштааш дигар дар кӯча, дар зери барфу борон хунук намехӯрад.

Рӯзҳои хунуку яхбандиҳо ҳам гузаштанду ҳаво рӯ ба гармӣ ниҳод. Дар яке аз ҳамин рӯзҳо Баҳодур маркабашро савор шуда, ҳамроҳи бачаҳо ба сайри беруни деха рафт. Дар роҳ бобои Салим бо ў рӯ ба рӯ омад.

– Баҳодур, бачам, ин маркаби моро кучо мебарӣ? Дигар вайро азоб нате, убол аст, бас! – бобои Салим пеши роҳи ўро гирифт ва Баҳодурро аз маркаб фуровард. – Агар бинам, ки дар роҳу рӯ ба он даст расонӣ, мезанам, гӯшатро бурида мепартоям, ин маркаби мо, – таъқид кард бобо ва



аз банди он дошта этак кард... Баҳодур дар ҷавоб ба пирамард ҷизе гуфта натавонист, нағуфт, ки вай маркабро дар рӯзҳои хунуки зимистон нигоҳубин кард, ба замми ин ҳуди мӯйсафед онро «азони ҳудат, баҳшидамат» гуфта буд, магар вай ин суханҳояшро аз хотир баровардааст? Не, Баҳодур дар ҷавоби ин ваъдаҳилофӣ, дурӯягии мӯйсафед забон кушода натавонист. Бо дили пуралам ва лабу лунчи қашол ба ҳонаашон баргашта, ба падару модараш гуфт, ки бобои Салим маркабашро гирифт...

— Диҷӣ, бачам, гапи ҳудам рост баромад. Гуфта будам, ки мӯйсафед дурӯғ мегӯяд, фиреб медиҳад. Вай бераҳм, беинсоф аст, одами беинсоф рост намегӯяд, шарму ҳаё надорад... Айби ҳудат,- падар ўро сарзаниш кард.

Боз фасли зимистон омадааст. Рӯзҳо хунук шуда, оби ҷӯю ҷӯйчаҳо ях бастанд. Мардум боз ҳонаҳояшонро гарм мекунанд, гунчишකакон дар лонаҳояшон панаҳ мебаранд. Бобои Салим боз маркабашро, ки баҳорону тобистон, дар рӯзҳои гарм, бо он коҳу алаф, ҳезум қашонда, ҳамаи корҳои рӯзгорашро ба ҷо оварда буд, аз ҳавлиаш ба берун ронд, ҷойи маркаби пир боз кӯча, паси дару девори ҳамсояҳо гашт. Соҳибаш – бобои Салим бошад, ҳар пагоҳ ҳудашро ба ҷомаҳои серпахтаю ғафсаш печонда аз назди он мегузарад, масҷид меравад, намоз меҳонад...

Аммо ғами маркаби ў бошад, ҳанӯз дар дили кӯчаки Баҳодур. Маркаб аз паси дарвозаи онҳо дур намеравад. Баҳодур ғоҳ-ғоҳе дар тағора коҳу ҷав гирифта, пеши он бурда мегузорад, лекин падараш дигар намегузорад, ки маркабро ба ҷои гарм – ба оғилашон дарорад. Айби падараш не, бобои Салим одами нағз набудааст, бераҳм будааст.

КАРОМАТУЛЛОҲИ МИРЗО

ПИРИ БЕРАҲМ

Муҳаррир

Муҳаррири тэхникӣ

Тарроҳ ва ороишгар

Рассом

Хуруфчин

Амирхон Аҳмадхонов

Робия Абдуллоева

Фирдавс Давлатбеков

Хусейн Чилаев

Суруш Зайниддинов

Ба чопаш 13.01.2015 имзо шуд. Андозаи 60x84 1/16.

Қоғази бурандуд. Чопи оғсетӣ. Ҷузъи чопӣ 0,5.

Гарнитура Times New Roman Tj.

Адади нашр 5000 нусха. Супориш № 41/2015

Муассисай нашриявии «Маориф»-и
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.

734024, Душанбе, кӯчаи А. Дониш, 50.

Тел: 98-552-89-89. E-mail: najmiddin64@mail.ru



9 789994 713165